

**10 02 22 ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ, АЗИИ, АФРИКИ,  
АБОРИГЕНОВ АМЕРИКИ И АВСТРАЛИИ**

**10 02 22 LANGUAGES OF FOREIGN COUNTRIES PEOPLES OF EUROPE, ASIA,  
AFRICA, NATIVES OF AMERICA AND AUSTRALIA**

**ББК 81.2**

**БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ САРФИЮ  
УСЛУБИИ ФЕъЛ ДАР ЗАБОНИ ҒАЗАЛ**

**НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  
И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ  
ГЛАГОЛА В ЯЗЫКЕ ГАЗАЛИ**

**SOME MORPHOLOGICAL AND  
STYLISTIC PECULIARITIES OF VERB IN  
THE LANGUAGE OF GAZALI**

**Саломов Махмаддовуд Каюмович,**  
н. и. ф., доцент кафедраи таърихи  
забон ва типологии Донишгоҳи миллии  
Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

**Саломов Махмаддовуд Каюмович,**  
к.ф.н., доцент кафедры истории языка и  
типологии ТНУ (Таджикистан, Душанбе)

**Salomov Makhaddovud Kayumovich,**  
candidate of philological sciences, Associate  
Professor of the department of the history of  
the Tajik language and typology under the  
Tajik National University  
(Tajikistan, Dushanbe)  
**E-MAIL:** salomov1967@mail.ru

**Ключевые слова:** морфологические особенности глагола, словообразование, префикс, суффикс, язык поэзии, норма, стилистика

Глагол как часть речи имеет некоторые морфологические особенности, которые выражаются как правила на основе grammatical канонов. Суффиксы и префиксы являются основными морфологическими средствами образования глагольных форм и играют большую роль в образовании новых слов с разными оттенками понятий. Данная статья дает сведения о словообразовании таджикского глагола с префиксами ме-, би- и суффиксами -ид, -он (-онид). Применение данных морфологических свойств глагола в языке поэзии тесно связано с навыками мастерства самого поэта. В статье дан анализ морфологических особенностей таджикского глагола, которые в языке поэзии не соответствуют grammatical нормам. Таким образом, статья содержит анализ морфологических и стилистических особенностей употребления глагола в языке поэзии.

**Key words:** morphological peculiarities of verb, word-building, prefix, suffix, poetic diction, norm, stylistics

Verb, being a part of speech, has some main morphological features which are expressed, as a rule, on the basis of grammatical canons. The author marks that suffixes and prefixes are the principle morphological properties in reference to a formation of verbal forms; the latters play a great role in the formation of new words with different shades of meaning. The given article

---

presents the information concerned with word-building of the Tajik verb by dint of prefixes: *me-*, *bii*, and suffixes *-id*, *-on* (-*onid*). The usage of these morphological properties in reference to verb in poetic diction is closely connected with the mastership of the poet himself. In his article the author analyzes morphological features of the Tajik verb which do not correspond to the grammatical norm in poetic diction. Thus, the article contains the analysis of morphological and stylistic peculiarities of the verbs used in the language of poetry.

Феъл дар забони тоҷикӣ яке аз ҳиссаҳои мураккаби нутқ буда, маҳсусиятҳои луғавию грамматикии зиёдери фарогир мебошад. Аз нигоҳи сарфӣ он ифодакунандай амалу ҳаракат, вазъияту ҳолати ашё мебошад. Ҳусусиятҳои сарфии феъл, пеш аз ҳама, тавассути асосҳои феъл, пешвандҳои феълии ме-, би-, дар-, фур- бар-, во-, боз- ва монанди инҳо, ифодаи шахсу шумора ба воситаи бандакҳои феълии -ам, -й, -ем, -ед, -анд ифода мейбанд. Дигар ҳусусиятҳои сарфии феъл аз қабили замон, сиға, намуд, тарз бо роҳҳои гуногуни сарфӣ дар забон ифода мейбанд. Бояд таъкид кард, ки феъл низ дар раванди инкишофи забони тоҷикӣ то андозае ба тағириу иловаҳо дучор гардидааст. Яъне дар як давраи муайяни таъриҳӣ баъзе ҳусусиятҳои сарфии феъл хеле маъмул будаанд, ки дар давраи дигар онҳо ба довуд тағириот дучор гардида, ё аз байн рафтаанд ва ё ҷойи худро ба категорияҳои дигар додаанд. Масалан, дар таърихи забони адабии тоҷикӣ ифодаи амали замони гузаштаи ҳикоягӣ ба воситаи пешванди феълии «ҳаме» ва ё «йо»-и ҳикоят (Ӯ) ифода мейфт [ниг.ба 3, с.181-183]. Масалан:

З-он ҳамечунбонд сар ў суст-суст,  
К-омад андар пову афтод дар сараи. [Мавлавӣ, с.491]

Он ки ишва кори ў буд, ишвае бинмуладамаи,  
В-он-к аз ман **сар қашидӣ**, қаш-қашон овардамаи. [Мавлавӣ, с.487]

Боре ба умрҳо ҳабаре ёбаме зи ту,  
Чун нест дар ҳавои ту аз худ ҳабар маро. [Анварӣ, с.766]

Касе, ки оқилу ҳушёр **дидалеву** баҳуш,  
Чу дид шакли ту аз ҳуши рафту бе ҳис шуд. [Камол, с.157]

Гар бар дари ў **судаме** руҳкори гардолудро,  
Осудаҳотир кардаме ин ҷони гамфарсадро. [Камол, с.17]

Вале бо мурури замон ин ду үнсур – пешванди «ҳаме» ва «йо»-и ҳикоят (Ӯ) тадриҷан аз байн рафта, танҳо як пешванди ме- барои ифодаи замони гузаштаи ҳикоягӣ хизмат мекунад. Дар таърихи забони тоҷикӣ як навъи сиғаи феълии дигаре ба назар мерасид, ки онро сиғаи дуо меномиданд ва он низ имрӯз дар истеъмол нест. Ҳамчунин сиғаи мазкур бештар дар осори манзум мавриди истифода қарор мегирифт. Ба андешаи С. Ҳалимиён сиғаи дуо «аз асоси замони ҳозира бо илова намудани морфемаи –од соҳта шудааст ва барои ифодаи дуо ва орзую ҳоҳиш хизмат мекунад» [5, с.73]. Масалан:

Зи Ҳоқонӣ хаёле монду он низ  
Мамонод, ар бимонод бо хаёлат. [Хоқонӣ, с.342]

Бахти некат ба мунтаҳои умед  
Бирасоноду ҷашми бад **марасод**. [Саъдӣ, с.410]

Он ки ҳаргиз сӯйи ман ҷашми ризое накушод,  
Ё раб, аз ҷашми бади ҳалқ газандаш **марасод**. [Камол, с.120]

Ёд **бод** он ки сари қўйи туам манзил буд,  
Дидаро равшаний аз ҳоки дарат ҳосил буд. [Хофиз, с.148]

Тадқиқот нишон медиҳанд, ки дар таърихи забони тоҷикӣ феъли замони ҳозираи «бош» дар шакли «був» низ ифода мёёфтааст. Яъне ин замон дорои ду асоси замони ҳозира будааст, ки шакли «бош» минбаъд серистеъмол мегардад ва шакли «був» тадриҷан аз истеъмол мебарояд.

Феъли «бош»:

Чун ту шодӣ, банда гӯ, гамхор **бош**,  
Ту азизӣ, сад чу мо гӯ, хор **бош**...  
Ҳосил ин аст, эй бародар, чун фалак  
Дар ҷаҳони кӯҳна навбунёд **бош**.  
Дар миёни ҳорҳо чун ҳорпушт  
Сардаруну шодмону род **бош**.

[Мавлавӣ, с.492]

Феъли «був»:

Умри ман аст зулфи ту, **був** ки дароз бинамаши,  
Чони ман аст лаъли ту, **був** ки ба лаб расонамаши. [Саъдӣ, с.480]  
Ироқӣ бар дараши умед дарбанд,  
Ки донаад, **був** ки ногаҳ вокушояд. [Ироқӣ, с.145].  
Бас ки ҳамроzi булбулон **набувад**,  
Он ки берун **бувад** зи богу зи рог. [Мавлавӣ, с.506]

Тавре бармеояд, дар мисолҳои боло «був ки» ба маъни «бошад ки» омадааст. Дар баязе маврид ин таркиб дар шакли ихтисоршудаи «був-к» омадааст. Масалан дар байти зер:

Эй сар фурӯ бурда чу ҳар, з-ин обу сабза бас мачар,  
Як лаҳзас боло нигар, то **був-к** бинӣ ояте. [Мавлавӣ, с.908]

Асоси замони ҳозираи феъли «був» бо бандакҳои феълии шахси якум, дуюм ва сеюми танҳо низ меояд.

Ҷумла сипарҳои ҷаҳон боҳалал аз заҳм **бувад**,  
Бехатар он гоҳ **бувам**, к-аз пайи заҳмат сипарам. [Мавлавӣ, с.541]  
Рустоӣ гар **бувам**, они туам,  
Рустоии хешро русто магир. [Мавлавӣ, с.437]  
Аз ҷой дер бе ҷо **бувӣ** в-аз хештан танҳо равӣ,  
Бе марқабу бе по равӣ, чун об андар ҷӯ шавӣ. [Мавлавӣ, с.908]

Ҷойи тазаккур аст, ки феъли «був» танҳо бандакҳои феълии шахсҳои якум (бувам), дуюм (бувӣ), сеюм (бувад)-и танҳо ва шахси сеюми ҷамъ (буванд)-ро қабул мекунад ва бандакҳои шахси якум ва дуюми ҷамъ бо он корбаст намешаванд.

«Префикс би- (бу-) низ шаклсоз буда, маънии аслии феълро тағиیر дода наметавонад. Вай ба тарзи ифодаи феъл як навъ тобиши оҳангнокии адабӣ-китобӣ мебахшад, ки он дар назм ба баязе қоидai бадеият ва дар наср бо оҳангги гуфткор вобаста аст. Аз ин ҷиҳат би- пешванди оҳангбахш номида мешавад, ки будани он дар феъл ҳатмӣ нест» [1, с.228]. Маҳз ҳамин хусусияти ин пешвандро ба инобат гирифта муҳаққиқони пешин онро «бо»-и зинат номидаанд. Дар ҳамин замина бояд таъкид кард, ки азбаски қаломи мавзун ба муқтазои ҳоли шунавандад ё хонанда эҷод мешавад, барои ҷалби таваҷҷуҳи он ва таъкиди амалу ҳолат ё ҳаракат шоирон зимни эҷод бештар аз пешванди би- истифода менамоянд.

Доир ба пешванди ме- ва би- дар забони форсӣ муҳаққиқи эронӣ А.К. Гуландом дар яке аз мақолаҳояш ҷунин гуфтааст: «Дар забони форсӣ ду пешванде мавҷуд аст, ки ду ҷиҳати маъноиро ифода менамоянд. Пешванди *ме-* ба шаклҳои феълӣ маънии давомнокию бисёркарата дода, бо ҷунин шаклҳои феълӣ вasl мешавад: замони ҳозираи ояндаи сигаи ҳабарӣ; замони гузаштаи давомдори сигаи ҳабарӣ; перфекти давомдори сигаи ҳабарӣ. Пешванди *би-*, баръакс, яккаратағӣ, анҷомёбии амалро

ифода мекунад ва метавонад дар шаклҳои замони ҳозира-ояндаи сигаи шартӣ истеъмол гардад» [2, с.22]. Вале агар чунин бошад, овардани пешванди ме- ва би-, ки аз рӯйи ифодаи маънии грамматикиашон муносабати тазодӣ доранд, дар як феъл гайриимкон аст. Яъне чӣ тавр мешавад, ки дар асоси як феъл (масалан, **ме-б-равад, ме-би-хорад**) ҳам давомнокӣ ва ҳам ичрои яккаратаи амал ифода ёбад. Вале маводи осори манзум нишон медиҳад, ки гоҳо чунин тарзи ифода бо тақозои талаботи забони назм ба назар мерасад, ки дар ин маврид пешванди ме- вазифаи давомнокии амалро ифода карда, пешванди би- танҳо барои ифодаи таъкиди ичрои амал корбаст мегардад. Яъне чунин тарзи ифода дорои хусусияти услубӣ мегардад.

Аз ин чост, ки пешванди феълии би-, ки асосан таъкид ва ичрои яккарата ё ба анҷомрасии амалро ифода мекунад, маъмулан бо шаклҳои тасдиқии феъл меояд. Вале бар хилофи ин қоида дар забони назм он гоҳо бо шаклҳои инкории феъл низ ба кор рафтааст. Маслан:

*Бо рӯйи дилфурӯзат сомон **бинамемонад**,  
Бо зулфи ҷаҳонсӯзат имон **бинамемонао**.* [Анварӣ, с.824]

*Ба гаме чун диле **бинастонӣ**,  
Аз ту инсоғ чун ситонад кас.* [Анварӣ, с.862]

*Буте дорам, ки як соат маро бе гам **бинагзорад**,  
Fame, к-аз вай дилам бинад, футӯҳи умр пиндорад.* [Анварӣ, с.806]

Агар чунин феълҳо дар забони назм пешванди ме- қабул намоянд, он пеш аз пешванди би- қарор мегирад. Яъне пешванди би- ҷойи муқаррарии худро иваз менамояд. Маслан:

*Ҳадиси ишиқ боз андарфикандаст,  
Дигар бораши ҳамоно **мебихорад**.* [Анварӣ, с.800]

Чунин тағйирёбии ҷойи унсурҳои морфологӣ бо феълҳое, ки пешванди би- («бо»-и зинат) ва пешванди инкории на- (ма-) доранд, ҷойи худро бо пешванди ме- иваз менамоянд. Дар байти зерин пешванди би- дар ҷойи муқаррарии худаш омадааст:

*Магзе, ки бад андешад, он нуқс **бисуст**, эй чон,  
Савдои бипӯсида пӯсидаи савдоро.* [Мавлавӣ, с.82]

Дар мисолҳои зерин ҷойивазкунии пешвандҳои ме- ва на- мушоҳид мешавад:

*Шаҳр пур шуд, ки фалон бини фалон мебравад,  
Шаҳр аз ҷайф ҷаро шуд, агар менаравад.* [Мавлавӣ, с.626].

*Гирифтам оташи пинҳон, ҳабар намедорӣ,  
Нигоҳ менакунӣ оби ҷашми пайдоро.* [Саъдӣ, с.349]

Тавре ки маълум аст, пешванди би- асосан дар аввали феълҳо қарор мегирад ва таъкиди суханро қавӣ мегардонад. Вале мисолҳои мавҷуда нишон медиҳанд, ки он баъд аз пешванди ме- низ дар забони назм омада метавонад.

*Ваҳ, ки корам зи даст **мебравад**,  
Рӯзгорам зи даст **мебравад**.* [Ирокӣ, с.143]

Мавриди зикр аст, ки чунин тарзи ифодаи пешванди би- имрӯз дар баъзе гӯйишҳои лаҳҷаҳои шимолии забони тоҷикӣ маҳфуз мондааст. Дар забони назм гоҳо пешванди ме- пеш аз пешванди инкории на- ҷой мегирад, ки чунин тарзи баён хоси забони меъёр нест. Яъне, ҷойи муқаррарии пешванди ме- ҳамеша дар феълҳои инкорӣ баъд аз пешванди инкории на- аст, маслан, **намеравам, намегӯям, намебинанд** ва монанди инҳо. Вале дар забони назм ин муқаррапот то андозае халалдор мегардад. Маслан:

*Гар висоли ту ба мо **менарасад**, мову хаёл,  
Орзу гар ба ғадоён нарасад, ёд расад.* [Анварӣ, с.817].

Диламро андӯҳи ҷон **менадорад**,

Чунон, к-ояд, ҷаҳоне мегузорад.

[Анварӣ, с.800]

Гирифтам оташи пинҳон, ҳабар **намедорӣ**,

Нигоҳ **менакунӣ** оби ҷаими пайдоро.

[Саъдӣ, с.349]

Дар забони шеър баъзан ҳодисаҳои морфологии ғайримуқаррарӣ рух медиҳад. Яъне, гоҳо як унсури морфологӣ дар мавзее ҷой мегирад, ки он ҷой мавриди истифодаи он нест. Масалан, дар мисоли зерин ҷонишини саволии чӣ? пеш аз асоси замони ҳозираи феъли «гӯй» ва баъд аз пешванди феълии ме- омада, вазифаи пешвандро иҷро кардааст. Ҳол он ки ҷойи қароргирифтai он дар ин мисол барои ин ҷонишин муқаррар нагардидааст.

*На, барги ин надорам, ҳон, ҳайр мечигӯйӣ?*

*На, дасти он надорӣ, ҳин, зуд мечипойӣ.*

[Мавлавӣ, с.1112]

Тибқи қоиди муқаррарии забон феълҳои мазкур бояд дар шакли «ҷой мегӯйӣ ва ҷой мепойӣ» истифода шаванд. Тавре ки маълум аст, аз дидгоҳи семантиқӣ танҳо қалимаҳои мустақилмаъно дорои тобишҳои маънӣ гардида метавонанд, vale таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки баъзе унсурҳои грамматикий низ метавонанд дар забони назм дорои тобишҳои маънӣ гарданд. Яъне гоҳо як пешванд метавонад вазифаи пешванди дигарро ифода намояд. Масалан, дар мисолҳои зерин пешванди феълии ме- барои ифодаи таъкид омада, вазифаи пешванди «би-»-ро иҷро кардааст:

*Бар умеди доду ишиори баҳор*

*Мехрҳо мекору дар ишиор боши.*

[Мавлавӣ, с.492]

*Гарчи мекоҳад гами ту ишиқи ман,*

*Ёди рӯят роҳатмағзое хуш аст.*

[Ироқӣ, с.102]

Тавре ки маълум аст, дар забони адабӣ як қатор феълҳои мавҷуданд, ки онҳо тавассути пасвандҳои феълсоз соҳта мешаванд. Доир ба ин соҳти феъл дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷикӣ» ҷунин оварда шудааст: «Суффиксҳои қалимасози феъл назар ба префиксҳои ин ҳиссаи нутқ аз ҷиҳати адад зиёд набошанд ҳам, хеле серистеъмолу сермаҳсуланд. Дар ин бобат асосан суффикси –ид ва –он (онид) ба назар мерасанд, ки қалимасозӣ бо онҳо бо тобишҳои грамматикий омехта воеъ мешавад [1, с.229].

Феълҳо, ки тавассути ин пасвандҳо соҳта шудаанд, феълҳои соҳтаи номӣ ном гирифтаанд. Феълҳои соҳтаи номӣ асосан аз исм ва сифатҳо тавассути пасвандҳои зикршуда соҳта мешаванд. Агар бо дидай таҳқиқ ба соҳтори ин гурӯҳ феълҳо назар қунем, дармеёбем, ки аслан ин навъи феъл вуҷуд надошта, онҳо асосан шаклҳои ихтиisorшудаи феълҳои таркибии номӣ мебошанд ва дар забони назм бо тақозои вазну қофия онҳо дар шакли ихтиisorшуда мавриди истифода қарор гирифтаанд. Масалан дар аబёти зерин феълҳои таркибии «форат кардан», «шикоф кардан», «ранда кардан» дар шаклҳои «форатидан», «шикофидан», «шикофонидан» ва «рандидан» истифода шудаанд.

*Дилам ғоратидӣ, зи бас турктозӣ,*

*Зи поям фикандӣ, зи бас дастёзӣ.*

[Хоқонӣ, с.454]

*Зи ширинӣ ҳадисаи шаб шикофидаст ҷонро лаб,*

*Аҷаб дорам, ки мегӯяд, ҳадиси шаб маро бошиад.*

[Мавлавӣ, с.252]

*Чу кӯҳҳоро шикофонид, конҳоро падид орад,*

*Бубинӣ, лаъл андар лаъл метобад чу маҳтобе.*

[Мавлавӣ, с.934]

*Чу субҳдам хандидӣ, даро бало бандидӣ,*

*Чу сайқале ғамҳоро зи ойна рандидӣ.*

[Мавлавӣ, с.1126]

Баъзан шоирон аз исм тавассути пасвани –ид феъл месозанд ва барои таъкид ба он пешванди «би-»-ро илова менамоянд. Масалан, вожаи шеб//шиб дар лугат ба маъни

«тозиёна, қамчин, тозиёнае, ки ба нўги он чарми борик васл мекарданд» [ФЗТ, ч.1, с.579] омадааст, vale Хоқонӣ аз он феъли «бишебид» сохтааст.

Дили девона **бишебад** ҳар моҳ,

Чун назар сўйи ҳилолаши бирасад.

[Хоқонӣ, с.366]

Фарки ин феъл аз феълҳои дар боло овардашуда дар он аст, ки ин дар шакли феъли таркибии номӣ корбаст намегардад. Яъне, дар ин маврид решай исм ба асоси феълӣ табдил ёфта, сипас пасванди –ид қабул намуда, амали замони гузаштаро ифода мекунад, ки дар ин маврид ҳам меъсри грамматикий то андозае халалдор мегардад, зеро пасванди –ид асосан аз рӯи вазифааш бо асосҳои феъли замони ҳозира (ба мисли ҳанд-ид, бур-ид, бор-ид, афт-ид) меояд. Ҳамин тариқ, ин пасванд дар забони назм то як замони муайяне аз исм феълҳои сохта месозад, vale истифодаи бамавриду бемавриди он то андозае боиси коста гардидани низоми калимасозии исму феъл ва ҳусни сухан мегардад ва ба тадриҷ ин тарзи феълсозӣ аз байн меравад.

Пасванди –ид ҳамчунин бо асоси замони ҳозираи феъл низ омада метавонад, vale дар баязе маврид он бо асосҳои замони ҳозира омада, амали замони гузаштаро ифода мекард. Яъне, дар забони назм ин пасванд дорои тобиши маънои грамматикии дигар низ мегардад. Масалан, феълҳои «пухтан», «рехтан», «бастан» дар мисолҳои зерин дар шакли «пазидан», «резидан», «бандидан» корбаст шудаанд, ки чунин тарзи калимасозӣ ба асоси замони гузаштаи феъл хос нест:

Муҗедаи давлат расид дар ҳақи ҳар ошиқе,  
Оташи дил мефурӯҳт, дигар ҳавас **меназид**.

[Мавлавӣ, с.360]

Андар он бод яке дилбари болошаҷар аст,  
Ки чу барг аз шаҷар андар қадамаш **резидам**.

[Мавлавӣ, с.620]

Пӯсидаи дар гӯр тан, рав пеши Истрофили ман,  
К-аз баҳри ман дарсур дам, к-аз гӯри тан **резидаам**. [Мавлавӣ, с.532]

Маводи таҳлилшаванд даромади он аст, ки пасванди –ид ба масдар ва сифати феълӣ низ меояд, масалан:

Шери назар ба саги асҳоби Кахф,  
Хуни маро боз **хӯридан** гирифт...  
Ронд маро, раҳматаш омад, бихонд,  
Чониби мо хуш **нигаридан** гирифт.  
Марқаби савдо **ҷаҳонидан** чӣ суд?

[Мавлавӣ, с.229]

Чун зимоми ихтиёр аз даст рафт.

[Саъдӣ, с.404]

Ҳамчунин баязе исмҳо дар забони назм пешванди феълии дар- қабул карда, ҳусусиятҳои морфологиии феълро касб менамоянд. Масалан, вожаи «сур», ки исм аст, (дар лугат ба маънои буг, буқ, шайпур, карнай омадааст) дар забони назм бештар дар шакли таъбири «сури Истрофил» корбаст мегардад, vale дар байти зерин вожаи «сур» ҳусусияти услубӣ қасб намуда, пешванди феълии дар- қабул карда, феъли замони ҳозираи шахси дуюми танҳои сигаи амро ифода кардааст:

Пӯсидаи дар гӯр тан, рав пеши Истрофили ман,  
К-аз баҳри ман **дарсур** дам, к-аз гӯри тан **резидаам** [Мавлавӣ, с.532].

Баязе шоирон аз калимаҳои тақлидӣ низ феълҳо сохтаанд. Масалан, Ҷалолуддини Балҳӣ дар байти зерин аз калимаи тақлидӣ-овозии «ав-ав»-и саг бо истифода аз пешванди инкории ма- феъли замони ҳозираи шахси дуюми танҳои сигаи амр сохтааст:

Эй тан, чу саг коҳил машав, афтида ав-ав бас **маав**,

Ту боз гард аз пешу рав сўйи шаҳаншиҳи бақо. [Мавлавӣ, с.58]

Аз сифатҳои аслӣ сохтани феъл дар забони тоҷикӣ хеле ба нудрат ба назар мерасад. Масалан, дар байтҳои зерин шоирон - Саъдӣ аз сифати «хуш» феъли «менаҳушад», «бихушад» ва Ҷалолиддини Румӣ аз сифати «таранг» феъли «натарангад» сохтаанд:

*Барги чашмам менаҳушад дар зимистони фироқат,*

*В-ин аҷаб андар зимистон баргҳои тар бихушад.* [Саъдӣ, с.434]

*Дилам аз ҷанги ғамат гашт чу ҷанг,*

*Наҳурӯшад, натарангад, чӣ кунад.* [Мавлавӣ, с.339]

Бо вучуди он ки дар сифатҳои феълӣ ҳам хусусиятҳои сифатӣ ва ҳам вижагиҳои феълии вожаҳо ба назар мерасад, баъзан шоирон аз сифат сифати феълӣ сохтаанд, ки тибқи муқаррароти морфологӣ чунин навъи сифати феълӣ дар забони меъёр вучуд надорад. Масалан, дар мисоли зерин шоир аз вожаи «зард», ки сифати аслӣ аст, бо илова кардани пасванди –а (навъи якуми сифати феълӣ аз асоси замони гузаштаи феъл бо илова кардани ҳамин пасванд сохта мешавад) сифати феълии «зарда» сохтааст, ки аз рӯйи сохтори морфолгӣ он сифати феълии замони гузаштааст.

Сифати феълии замони гузашта амалеро мефаҳмонад, ки он ҳамчун аломат дар замони гузашта ба шахс ё предмет мансуб аст [5, 108]. Сифати феълии «зарда» бо қабул кардани бандаки ҳабарӣ (-ӣ) шахси дуюми шумораи танҳоро ифода кардааст:

*Сабз шаванд аз баҳор, зард шаванд аз ҳазон,*

*Гар на ҳазон дидай, пас зи чӣ рӯ зардаӣ.* [Мавлавӣ, с.1111]

Баъзе сифатҳои феълие, ки дар забони назм мавриди истифода қарор гирифтаанд, хусусиятҳои морфологии исломро қабул намуда, тобиши маънои дигар касб кардаанд. Масалан, сифати феълии замони ҳозира «ронанда»-и байти зерин ба вазифаи исм омада бандаки изофӣ қабул намудааст ва ин меъёр имрӯз низ дар забон роич аст:

*Гуфт биронам пас аз ин ман магасонро зи шакар,*

*Хуши магасеро, ки туй монеъу ронандаи ў.* [Мавлавӣ, с.803]

Феъли ҳол ба ҳайси як навъи гайритасрии феъл дорои хусусиятҳои феъл ва зарф мебошад. Дар забони ғазалиёти шоирони асрҳои XII-XIV бештар гурӯхи якуми феълҳои ҳол, ки аз асоси замони ҳозираи феъл бо илова кардани пасванди –он сохта мешаванд, мавриди истифода қарор гирифтаанд. Масалан:

*Нурию ниҳон аз ман, ҳурию рамон аз ман,*

*Бӯс аз туvu ҷон аз ман, бозор чунин хуштар.* [Хоқонӣ, с.383]

*Зи шавқи ў тапон мебоши пайваст,*

*Миёни хоку хун чун мурғи бисмил.* [Ироқӣ, с.167]

*Туро як зарра сӯйи худ ҳавоҳоҳе намебинам,*

*Маро як мӯй бар тан нест, к-и ҳоҳон намебинам.* [Ироқӣ, с.183]

*Мешиудам дар фано чу маҳи бепо,*

*Инат бе пой подавон, ки манам.* [Мавлавӣ, с.663]

Дар забони осори манзум як навъи феълии замони гузаштаи нақлӣ роич буд, ки он дар забони наср кам ба назар мерасид. Ин навъи феъл, ки аксари муҳаққиқон перфекти 2 номидаанд, чунин соҳт дорад:

Асоси замони гузашта+пасванди –а+ст+бандакҳои феълӣ. Мисол:

*Дар он дарё шудастам гарқа, к-он ҷо*

*Ба ҷуз ғам менабинам соҳили хеш.* [Анварӣ, с.865]

*Нашинастӣ чунон тавонмард,*

*Эй ҷони ҷаҳон, ки ҷон барояд.* [Анварӣ, с.849]

*То бар намаку нони ангушт задастем,*

*Дар фурқату дар шӯр бас ангушт газидем.* [Мавлавӣ, с.572]

Чунин навъи феъли замони гузашта хоси назм буда, дар бъззе гўйишҳои забони тоҷикӣ низ истеъмоли он ба назар мерасад.

Ҳамин тариқ, феъл ба ҳайси ҳиссаи мустақили нутқ баробари дорои ҳусусиятҳои зиёди маъною грамматики осебнапазир буданаш дар забони шеър дорои тобишҳои гуногуни морфологию услубӣ гардида, бар ҳилофи меъёрҳои мавҷуда барои феъл ифода ёфтгаанд. Пас, аз таҳлили ҳусусиятҳои морфологию услубии феъл бармеояд, ки забони назм аз рӯйи талаботи ҳуд чизи ғайримуқаррарро муқаррарӣ мегардонад, ки ин ба ҳунари сухангустарӣ ва дониши забонии фарди эҷодкор саҳт марбут аст.

**Пайнавишт:**

1. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. -Душанбе: Дониш, ҷ. 1, 1985.-356 с.
2. Голандам А.К. Русско-персидский учебный словарь фазовой парадигматики русских глаголов //sosiosphera\_201.n2 Golandam.pdf-Adobe Reader.- С.22-25
3. Қосимова М.Н. Таърихи забони адабии тоҷик.-Душанбе, 2003.-490 с.
4. Фарҳанги забони тоҷикӣ.- М: Советская энциклопедия, ҷ 2, 1969.-950 с.
5. Ҳалимиён С. Феъл (Куниш).- Душанбе, 2013.-126 с.

**Сарчашмаҳо:**

1. Девони Анварӣ.-Техрон, Ширкати интишороти илмию фарҳангӣ, 1376.-1172 с.
2. Девони Камоли Ҳуҷандӣ.-Созмони ҷон ва интишороти Вазорати фарҳанг ва ишоди исломӣ, 1375.-480 с.
3. Девони Ҳофиз. - Техрон: Ширкати интишороти эҳёи китоб, 1384.-400 с.
4. Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммад (мавҳур ба Мавлавӣ).-Куллиёти девони Шамс.- Техрон: Маҳорат (ҷилди 1), 1374.-748 с.
5. Куллиёти Саъдӣ (тасҷех ва вироиии Козими Мутлақ).-Қум: Интишороти Асва, 1385.-896 с.
6. Шайх Фаҳриддин Иброҳими Ҳамадонӣ (мутахаллис ба Ироқӣ). Куллиёти девон. – Техрон: Созмони интишороти Ҷовидон, 1367.- 447 с.
7. Ҳоқонии Шарвонӣ. Девон (ба эҳтимоми Ҷаҳонғир Мансур ва бо муқаддимаи устод Бадеъуззамон Фурӯзонфар). - Техрон: Нигоҳ, 1375. -862 с.

**Reference Literature:**

1. Grammar of Modern Literary Tajik Language.-P.1. –Dushanbe: Knowledge, 1985. – 356 pp.
2. Golandam A.K. Russian-Persian Educational Dictionary in Reference to Phase Paradigmatics of Russian Verbs / A.K. Golandam //sociosphere\_201.n2 Golandam.pdf-Adobe Reader.- pp. 22-25.
3. Kosimova M.N. The History of the Tajik Literary Language. – Dushanbe, 2003. – 490 pp.
4. Dictionary of the Tajik language. -M.: Soviet Encyclopedia, 1969. -V.2. – 950 pp.
5. Khalimiyon S. Verb (Kunish) / S. Khalimiyon. - Dushanbe, 2013. – 126 pp.

**List of Sources:**

1. Divan of Anvari. - Tehran: Science and Culture, 1376 hijra. - 1172 pp.
2. Divan of Kamoli Khujandi. - Tehran: Ministry of Culture and Islamic Education, 1375 hijra. – 480 pp.
3. Divan of Khofiz. - Tehran: Book Renaissance, 1384 hijra. – 400 pp.
4. Mavlono Jaloliddin Muhammad (famous as Mavlavi). Complete Collection of Compositions of the Divan of Shams. - Tehran: Talent (Mahorat), P.1. 1374 hijra. – 748 pp.
5. Complete Collection of Compositions of Saadi (edited and reviewed by Kozimi Mutlaq). – Qum: Intishoroti Asva, publishing-house 1385 hijra. – 896 pp.
6. Shaykh Fakhriddin Ibrokhimi Hamadoni (pseudonym - Iroqi). Complete Divan-Collection of Compositions. - Tehran: Jovidon, 1367 hijra. – 447 pp.
7. Khoqonii Sharvoni. Divan (edited by Jahongir Mansur and prefaced by ustod Badeuzzammon Furuzonfar). - Tehran: View, 1375 hijra. – 862 pp.